

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR-**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

4-2024

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

B.M.Qandov	
Turor risqulovning turkistonda milliy davlat qurilishi sohasiga qo'shgan hissasi.....	302
U.J.Mansurov	
Turkistonda mustamlakachilik siyosatiga qarshi jadidchilik harakatining o'ziga xos jihatlari.....	308
M.M.Alimova	
1920-1930 yillardagi kooperatsiya tizimi sistemasi	312
J.Museyibzada	
Improving Uzbekistan's economic cooperation through international organizations.....	315
A.A.Azizov	
Turonning qadimgi o'yinlariga oid ayrim mulohazalar (aqliy o'yinlar misolida)	324
A.T.Ahmedov	
Mustaqil O'zbekistonda kasaba uyushma tashkilotlarining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari	328
D.A.Urinbayeva	
Mustaqillik yillarida yoshlarni harbiy kasbga yo'naltirishda harbiy vatanparvarlik tarbiyasining o'rni.....	334
T.Ch.Xoliyarov	
Makedoniyalik Aleksandr nomi bilan bog'liq shaharlar tarixiy geografiyasi	340
X.X.Mamajonov	
Amir Temur hayoti va davlatchilik faoliyati tarixining usmoniyalar imperiyasi tarixshunosligida o'rganilishiga doir ayrim fikr va mulohazalar	347
I.S.Yusupov	
Mustaqillik yillarida O'zbekistonda pochta aloqa tizimiga raqamli xizmat turlarini joriy qilinish tarixi	351
F.K.Jumanazarova	
Ijtimoiy himoya tizimida xotin-qizlar bandligini ta'minlanishining maqsad va vazifalari hamda amalga oshirish mexanizmlari.....	356
U.X.Gulmatov	
O'zbekiston SSR transporti va uning sovet hukumati iqtisodiyotidagi o'rni	359

ADABIYOTSHUNOSLIK

U.B.Matmurotova	
Badii tarjimada stilistik muvofiqlik - stilistik vositalardan biri o'xhatish misolida.....	364
Sh.A.Safarova	
"Layli va Majnun" dostonining na't bobida an'ana va poetik yangilanish	369
D.I.Nazarova	
Hozirgi aruziy she'rlarda fonetik hamda leksik-stilistik o'zgarishlar	374

TILSHUNOSLIK

A.B.Uralov	
Til sathlarida nomutanosiblik	381
A.Sh.Muxamadiyev	
Properties of expressification of verbal aggression in uzbek and english literature.....	386
Sh.M.Sultonova, S.I.Sodiqova	
Ismlarning qo'llanilish dinamikasi sotsiomadaniy muammo sifatida	393
U.Sh.Turaeva	
Yuridik terminlar tarjimasida sinonimiya tarjima muammosi sifatida.....	398
Y.T.Rakhmonkulova	
A comparative study of kinship aphorisms in english and uzbek languages	401
O.F.Turdaliyev	
"Guliston" asarida somatik birliklarning qo'shma fe'l yasalishidagi roli	405
M.O.Usarova	
Ingliz va o'zbek tillarida salomatlik va kasallikka oid maqollarning semantik xususiyatlari	413
Ч.Х.Чамолов, Ф.Р.Мандонова	
Смыковые нюансы соматических фразеологических единиц в селе хушер	417
B.Q.Nomonov	
Matbaa va qadoqlash sohasi terminlarining leksik struktur tadqiqi.....	426



УО'К: 81.43

**ТОБИШХОИ МАЪНОИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ СОМАТИЙ ДАР ШЕВАИ
ХУШЁР**

HUSHYOR HUDUDIDAGI SOMATIK FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING SEMANTIKASI

**СМЫСЛОВЫЕ НЮАНСЫ СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В
СЕЛЕ ХУШЕР**

**SEMANTIC NUANCES OF SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE VILLAGE OF
KHUSHER**

Чамолов Чумъабой Ҳисенович¹ 

¹дотсенти кафедраи забоншиносии Донишгоҳи давлатии Фарғона, доктори фалсафа оид ба фанҳои филологӣ (PhD)

Мандонова Фархунда Равшан қизи²

²донишҷӯи курси дуюми бахши тоҷикии факултати филологияи Донишгоҳи давлатии Фарғона

Аннотатсия

Дар мақола роҷеъ ба ибораҳои рехтаи умумихалқӣ ва мувофиқату тафовути он аз фразеологизмҳои шевагӣ дар мисоли фразеологизмҳои соматии дебҳаи Ҳушёри ноҳияи Сӯҳи Ҷумҳурии Ўзбекистон мавриди омӯзиши таҳлилу таҳқиқ қарор гирифтааст. Тобишиҳои маънои ибораҳои устувори соматӣ ва мавриҷҳои корбастӣ он бо мисолу далелҳои аниқ инъикоси хӯдро ёфтааст.

Annotatsiya

Maqolada O'zbekiston Respublikasining So'x tumanidagi Hushyor qishlog'i somatik iboralari misolida keng tarqalgan xalq frazeologizmlari va ularning turdoshligi va idiomalardan farqi o'rganilib, tahlil qilinib, tadqiq etilgan. Somatik frazeologizmlarning semantik ifodalari va ulardan foydalanish holatlari aniq misol va faktlar bilan o'z aksini topgan.

Аннотация:

В статье рассматриваются общепринятые словосочетания, их соответствия и отличия от современных фразеологизмов на примере соматических фразеологизмов села Хушер Сухского района Республики Узбекистан. Осмысленные выражения устойчивых соматических выражений и случаи их употребления отражены на наглядных примерах и фактах.

Abstract

The article discusses generally accepted phrases, their correspondences and differences from fashionable phraseological units using the example of somatic phraseological units of the village of Khusher, Sukhsky district of the Republic of Uzbekistan. Meaningful expressions of stable somatic expressions and cases of their

Калидвожаҳо: ибораҳои устувор, ибораҳои рехта, фразеологизмҳои соматӣ, даст, дил, даҳон, рӯ, сар, чашм, калла, гӯш, поӣ, забон, пешонӣ, мижжа, талха, гардан, чигар, ҷоф, панҷа, рӯда, ноҳун, бинӣ, шуши, шикам, пӯст ва гайра.

Kalit so'zlar: frazeologizmlar, somatik frazeologizmlar, qo'l, yurak, og'iz, yuz, bosh, ko'z, quloq, oyoq, til, peshona, tirnoq, jigar, jag', panja, ichak, burun , o'pka, qorin, teri va boshqalar.

Ключевые слова: устойчивые словосочетания, свободные словосочетания, соматические идиомы, рука, сердце, рот, лицо, голова, глаз, ухо, нога, язык, лоб, ноготь, щека, шея, печень, челюсть, лапа, кишечник, нос, кожа и т. д.

Key words: somatic phraseology, hand, heart, mouth, face, head, eye, ear, foot, tongue, forehead, eyelid, neck, liver, jaw, paw, intestine, nail, nose, lung, abdomen, skin.

САРСУХАН

Ибораҳои устувор ва ё рехта, ки имрӯзҳо дар илми забоншиносӣ бо истилоҳи фразеологизмҳо корбаст мегардад, дар нутқи шифоҳии мардум асрҳост, ки мавқеи муайн касб кардаву барои барҷастатар ифода кардани фикр хидмат карда меояд. Ин қабил вожагону иборот дар тафаккури мардум мағҳуми мушаххасеро инъикос гардидау ба маънни муайяне дарк мегардад, қисмате муайяни таркиби луғавии шеваҳоро ташкил медиҳад ва муассиртарины маъмултарини онҳо, ки барои тамоми мардум фаҳмосту умумихалқӣ гардидааст, ба забонии адабии тоҷик низ ворид гардида, қисмати муайяни таркиби луғавии забонамонро ташкил медиҳад.

Бояд дар ёд дошт, ки семантикаи таркиб ва ибораҳои рехтаро наметавон аз маънни вожаҳои баёнгардида ҷутуҷӯ кард. Дуруст аст, ки баъзе аз онҳо ба қалимаҳои доҳили ибора иртибот доранд ва қисмати алоҳидай фразеологизмҳоро ташкил диханд ҳам, дар умум ибораҳои устувор асосан ба маънои машӯзи мавриди истифода қарор гирифта, барои пуробурангу ба эҳсоси муайян ифодаи баёни фикр кӯмак мекунанд, ки нутқи гӯяндаро мuaасир мегардонад.

ТАҲЛИЛИ МЕТОДҲО ВА АДАБИЁТ

Роҷеъ ба тобишҳои маънои ва гурӯҳбандии воҳидҳои фразеологии забони тоҷикий ҷанд таҳқиқотҳои назаррас ба сомон расида бошанд ҳам, дар таркиби луғавии шеваҳо боз қалимаву иборот ва ё таркибҳоеро пайдо кардан мумкин аст, ки онро дар забони адабӣ ва лексикаи дигар шеваҳо дучор гардидан душвор аст. Ба сарчашмаҳои авалин дар ин бобат метавон луғатномаҳои пешиниёнро аз қабили “Адот-ул-фузало”-и Бадриддини Муҳаммад, «Кашфул-луғот вал-истилоҳот»-и Аҳмади Бухорӣ, “Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ”-и Ҳусайнӣ Инҷу, “Бурҷони қотеъ”-и Бурҷониддин Муҳаммад Ҳусайнӣ Табрезӣ “Фарҳанги Рашидӣ”-и Абдурашиди ат-Татавӣ, “Баҳори Аҷам”-и рой Текчанд Баҳор, “Ғиёсул-луғот”-и Муҳаммад Ғиёсуддин, “Чароғи њидоят”-и Алиҳони Орзу [1.158] ва ҷандеи дигар, ки дар асрҳои муҳталиф иншо гардидаанд, метавони ворид кард. Ҳусусиятҳои барҷаста ва паҳлӯҳои муҳталифи таркибҳои фрозеологӣ дар тадқиқотҳои олимони варзидаи тоҷик Абдулғанӣ Мирзоев, Д. Тоҷиев, Ш. Ниёзӣ, Н. Маъсумӣ, Р. Гаффоров Б. Камолиддинов, М. Фозилов [2.27] ва боз олимони дигар хеле рӯшан мунъакис гардидааст. Ҷустуҷӯи сарчашмаҳо, семантика ва муқоисаи онҳо истифодаи усули таъриҳӣ-муқоисавӣ, мушоҳида, типологӣ ва омориро тақозо мекунад.

МУҲОКИМА ВА НАТИЧАҲО

Дар баробари он ки ҳар гӯйиш ҳусусиятҳои ба ҳуд хоси савтӣ, сарфӣ ва наҳвӣ дорад, ба вожаҳо ва таркибҳои ибораҳои рехтаву наҳвии таркиби луғавии лаҳҷаҳо низ таъсиргузор аст. Дар ҳамаи шеваву лаҳҷаҳо ибора ва таркибҳои умумихалқиро дучор омадан мумкин аст, ки ба як маъни фаҳмида мешаванд, аммо дар тарзи талаффуз ва оҳанг вобаста ба минтақаи гӯйиш тафовут доштанашон аз эҳтимол дур нест ва ёдовар шудан ба маврид аст, ки дехаи Ҳушёر дар ноҳияи Сӯҳи вилояти Фарғона ҷой гирифтааст. Яке аз дехаҳои қадима ва маъмулу машҳури минтақаи Сӯҳи Ҷумҳурии Ӯзбекистон маҳсуб мегардад, мардумаш ориёинажод ва гӯйиши онҳо наздик ба гӯйишҳои шеваҳои ҷанубии Тоҷикистон аст. Шоҳ Бобур муддате дар ин деха зиста ва мардони майдони ин дехро гирд оварда озими Афғонистон ва баъди он Ҳинд шудааст. Дар “Бобурнома” оварда, ки “Мардуми ин диёр сар то сар сорт буда, ба форсӣ ҳарф мезананд” [3.338]. Мувоғики баъзе маълумотҳо то ҳод дар шаҳри Дехлии Ҳиндустон гузаре бо номи Ҳушёр мавҷуд будааст. Тадқиқотҳои ҷанде аз муаллифони рисолаҳои таърихиву этнографӣ касро бар ин хулоса меорад, ки аҳолии дехаҳои гирду атрофи Исфара, Уротеппа, Қаротегин, болооби Зарафшон ва водии Фарғонаро сӯҳиёни аз Сӯҳ муҳочиргашта ташкил медодааст. [4. 55].

Ибораҳои фразеологӣ дар нутқии гуфтугӯй доираи фаҳмиш, захираи луғавӣ, ҷаҳонбинии касро ифода мекунад ва вобаста ба шароити давру замону маҳалу макон бархе аз онҳо шояд ба гӯшаи фаромӯши равад мисли қалимаҳои кӯҳна ва қисмати нави ибораҳои фразеологӣ вобаста ба шароити муҳити зисту тарқиёти технологӣ шояд ҷойгузини онҳо шавад ва ё умуман маънову мағҳуми нав касб кунад. Албатта, доираи истеъмоли ибораҳои таркибҳои рехта дар забони адабӣ муҳталиф арзёбӣ мегардад, аммо ифодаҳои

TILSHUNOSLIK

фразеологии лаҳчавӣ ҳудуди муайни истеъмол доранду бас, дар дигар маҳалу ҳудуд айнан ба ҳамон маънову мағҳум дарк кардани он душвор аст.

Дар шеваи деҳаи Ҳушёр, ки зиёда аз даҳ ҳазор нуфус дорад, истифодаи ибораҳои умумиҳалқии фразеологӣ хеле зиёд ба мушоҳида мерасанд ва чуноне дар боло ҳам таъкид кардем, ба шеваи хоси лаҳчавӣ талаффуз мегардад, аз қабили: **аравата ҳъдът қаш** (аробаатро ҳудат қаш), **як пош дар гур** (як поши дар гӯр), **аз як гъревун сар бъроре** (аз як гиребор сар баровардан), **афтава ба думан пушида намешава** (офтобро бо доман пӯшида намешавад), **дасткъшод бъдай** (дасткӯшод будан), **аз сад гълъм як гълъм нашкуфтаҳай** (аз сад гул як гул нашкуфтан), **дар мийуни аву алав мунд** (дар миёни обу алоб мондан), **Пинакъш вайрун нашид** (пинак вайрон нашудан), **нохуни бачанда зор** (ба нохуни бача зор будан), **ҳаму ҳар ҳару туқумъш дига** (ҳар ҳамон ҳару абзолаш дигар), **замин кафидаю одам бърмадай** (замин кафидаву одам баромадан), **замин накафид, ки дъроя** (замин накафид, ки дарояд), **чишмом раҳ дидессай** (чашим раҳ дидан), **тири ай камон парид** (тири аз камон частан), **дегънда бъдагиш меброя** (он чӣ дар дег ҳаст, барояд), **панҷ панча баравар нест** (панҷ панча баробар нест), **курпата дида по дароз кън** (курпаатро дида по дароз кардан), **ай ҳъдш бърафтай** (аз ҳуд рафттан), **ба даҳани мърда қалима нандоз** (ба даҳони мурда қалима андохтан ё наандохтан), **ба пеши дарيو бурда, ав надода миёратай** (ба пеши дарё бурда, об надода овардан), **дар зимитун барф пърсӣ, наметия вай** (дар зимистон барф напурсидан), **дастъм нарасид** (даст нарасидан), **ав ай саръш лой** (об аз сар лой), **чъшмъм чорта шид** (чашим чор шудан), **ҷоғом дарида** (ҷоғ даррондан), **ҳъни ҳъдта ҳурдӣ** (ҳуни ҳуд (дил) ҳурдан), **даҳантънда толқун андохтӣ** (ба даҳон талқон гирифттан), **ай пашша фил нақън** (аз пашша фил насохтан), **дъ даст дар бинӣ** (ду даст дар бинӣ омадан) ва ин қабил даҳҳои дигар ибораҳои рехтаро мисол овардан мумкин аст, ки барои тамоми тоҷикон ҳусусияти умумиистеъмолӣ пайдо кардаву ба маъни миёни маҷозӣ фаҳм мегардад.

Дар баробари ин, дар ҳар шева, аз ҷумла шеваи Ҳушёр ҳам фразеологизмҳоеро пайдо кардан мумкин аст, ки танҳо хоси ин маҳал ҳаст ва мардум барои ифодаи муассиру қудрати сухани ҳуд аз онҳо ба таври васеъ истифода бурда меоянд. Масалан, маъни ибораи фразеологии **пъшти хунаи амаки Қодирҷон** танҳо барои ҳушёриён маълум аст, ки он ҷо қабристон вучуд дорад, баробари шунидани ин ибора ҳамин мавзеъ фаҳмида мешавад. Дар як қисми ибораҳои рехта мақсаду ният, рӯҳияту қайфият, амалу ҳаракати инсон таҷассум гардида бошад, дар қисматҳои дигари он аломат ва ҳусусиятҳои ашё, рустаниву парандаву ҳайвонот ва ғайра ба ришти тасвир қашида шудааст, ки дар ифодаи мақсади гӯянда нақши қалидӣ доранд. Аз ҳамин нуқтаи назар, ин ҷо танҳо ба ибораҳои рехтаи соматӣ, ки дар шеваи Ҳушёр мавриди истифода аст, таваҷҷуҳ кардаем. Дар ин қабил ибораҳои узвҳои инсон дар таркиби ибораҳои рехта нақши асосӣ доранд. Вожаи **сомат** (somatos-тан) юнонист ва дар илми забоншиносӣ қаломаҳоеро фарогир аст, ки мутааллиқи узви бадани инсон бошад.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи **ДАСТ**

Ай даст бърондан – ба анҷом расондани коре. Як илоҷ кара и кора ай **даст бъронъм**, ҳамаш ҷо ба ҷо мешава. **Дастъш қалб** – одами дузд. Ӯра **дастъш қалб бъдай**. **Дастъм нарасид** – серкор будан. Ай короҳа бисёриша рафтанд **дастъм нарасид**. Ҳақи даст – пул додан, касеро аз меҳнаташ розӣ кардан. **Вай мърда-мърда къртотуа дуҳтас, ҳақи дастша ҳиҷ не тије**. **Дъ даст дар бинӣ** – бе тӯхфа, бо дасти холӣ ба ҷое рафтан. Ай *Rassū* умад, **дъ даст дар бинииш**. **Даст тиий оринҷ меқапа** – ба касе ҷизе диҳӣ, боз ҳам бештар талаб меқунад. **Вай ҳъдъш ҳамутарай, даст тиий оринҷ меқапа**. **Дастм ай хок берън** – то оҳири умру баъди марг ҳам аз амали ношоистаи касе норозигӣ изҳор кардан. Ай ман баҷои ягу кор кънӣ, **дастъм ай хок берън**, ай тъ розӣ нестъм. **Бадаступо бъдай** – ҳунарманд, ҷақон будан, аз ӯҳдаи ҳамаи кор баромаданд. И дъҳтари ҳамсоямун **бадаступо бъдай**. **Дасткъшод бъдай** – саҳоватманд. **Вай расоям дасткъшодай**, ҳаманда ёрдам метия.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи **ДИЛ**

Алави дилъш баланд ҳай – одамиш сергайрату сершуҷоат. Тъ иқа ба вай бозӣ нақън, **алави дилъш баландай**. **Дарди дил гу** – рози дил гуфтан. Тъ бемалол **дарди дилта**

гуфтангир, ҳич каснъда намегум. **Дилъм вайрум шид** – ранцидан. Э Хъдое, нахо ҳамқа синов тийӣ, вая гапоша шънида **дилъм вайрум шид**. **Дилъм ганда шид** – ранцидан, аз касе дилмонда шудан. *Ита мегува гуфта ҳич уй накародъм, дилъм ганда шид.* Қълфи **дилта къшо** – дарди дилро изхор кардан. *Иқа дилт тангай, қълфи дилта къшо,* моям фамем охи. **Бедил бъдай** - шахсе, ки ба касе дил бохтааст, дил додааст. А тъ вайдা бовар накън, **бедил бъдай вай.** **Дилъм кашид** – хоҳиш, майли дил. *Манам охи дилъм кашид ба апачам гапзания.* **Дилма шикаст** – ранчондан. *Ба гапой бетътъръқъш дилма шикаст.* **Дилъм гум зад** – пазмон шудан, ёд кардан. *Ба йод бийоръм, дилъм гум мезана.* **Дила ав каран** – розӣ кунондан. Ба дили касе роҳ ёфтани. Ҳич кас манда намефорид, неки ба як гапшу **дилма ав каран.** *Гапъш ай тайи дил бурмад – самимона суханкардан.* *И гапоша ай тайи дилъш бърмад.* **Оҳари дилъм рехт** – аз ҳад зиёд гурусна мондан. *Пъшокоҳа шуфта оҳари дилъм рехт агар.* **Дар дилъм зад** – безор шудан, нороҳат шудан. Ҳар руз умадан гирифта, **дар дилъм зад** неки. **Дилбезър шидан** – ба амали касе тоб наовардан, норозӣ будан, нороҳатӣ. Гирияниша дида **дилъм безър шид.** **Дилша ёфтай** – дилро ба даст овардан, ба дили касе роҳёфтани, розӣ карда тавонистан. *И бача бало бурмад, дилша ёфтак.* **Дилм накашид** – чизеро, кореро нахостан. Ҳамунча рафтанда **дилм накашид.** (Дар баъзе шавеҳо варианти **по накашид** низ вучуд дорад). **Дилъм пър ҳай** – боварӣ ва хотирҷамъӣ. *Ман худоҳоҳа медром инистут, дилъм пърай.* **Дилъм гектарай** – дилкушод будан. Тъ мана ута ўй накън, **дили ман гектарай.** **Дилъм тангай** – зиқ шудан, хавотир будан, дар ташвиш будан аз коре. Сафина тъ чува ина гъръфти, вая дилъш тангай нанозанбо. **Дъдила шудан** – дар ду фикр, андеша будан. **Дъдила шидастам, рафтанъм навмадастай.**

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ДАҲОН

Дар даҳанът ҳавло – аз хабари хуши касе шод шудан. *Атамшу умадастиян, ҳаақ зуур дар даҳанът ҳавло.* **Ави даҳанм рехт** (рафт, чакид) – аз дидани чизе ва ё кори хубе ҳайрон шудан. *Хунайи Сарвинозшуҳа дидави даҳанъм рехт.* **Филлаширъм дар даҳанъм умад** – безор шудан, нороҳат будан. Абдъвалий, филлаширима дар даҳанъм авардӣ. **Даҳана ширин къне** – даъват ба тановули хӯрок. *Вақти авқот даҳана ширин кадан даркорай, канӣ, гир чӣ.* **Даҳани мърданда калима нандоз** – кори гузаштаро боз ба хотири кас овардан. Ҳамитари гапотп бас кън, **даҳани мърданда калима нандохта.** **Даҳанъм пашм бъронд ай гапзаниҳа** – бисёр гап задан. *Ай гапзаниҳа даҳанъм пашм бъронд, нафамид барбър.* **Даҳанъш калиш** – касе, ки даҳонаш боз бошад, гириҳои бемаврид мекунанд. *Шидак ақъ, бас кън, даҳанъта иқа калиш ворӣ воз накара.* **Даҳанта дида гап зан** – суханҳои беэҳтиромона, бе андеша сухан кардан. *Иқа ай хъдът нара, даҳанта дида гап зан.*

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи Рӯ

Пусти рум рехт – шармандагӣ, беномусӣ. Тъ ҳами қъльъқа дар туй карӣ, **пусти рум рехт.** **Рангу рума зард кара** – хичолат шудан. *Бо ман чӣ хел мерам рангу рума зард кара.* **Рӯт сия** – одами дуруғғӯ. Э иқа начақ, **рут сияҳай.** *Рута кирми гур хъра –* навъе аз ҳақорат, дашном. Ҳақ, **рута кирми гур хъра,** нахо ҳамита кънӣ. **Рум нашид** – гуфта натавонистан, шарм доштам, истиҳола кардан. Эз нея, ман ута гуфта наметунъм, **рум намешава.** **Рангу рума зард намекънъм** – дар пеши касе сар ҳам накардан. Дубора талаби ноҷо накардан. *Ман як бор присидъм мешава, дига рангу рума зард намекънъм.* **Рангу руш канд** – тарсидан, ҳаросидан. Айби хъдъш бъд, пърсанъш ай тарса **рангу руш канд.** **Рангу руш грехтай** – бемор шудани касе. *Мазаш нашидай анча, рангу рушам гърехтай.* **Аву руии набдагия нарезун** – бори дигар шарманда накардан. Ҳъдъш ҳичия намедунӣ, **авруи набдаҳа нарезун.** **Руот сурх шава** – соҳибэҳтироми ҳалқ будан. Дар пеши дӯсту душман доим **руот съръҳ гардӣ.**

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи САР

Сари мана хър – як навъи дашном, ки вақти асабонӣ аз касе гуфта мешавад. Як руз не, як руз **сари мана меҳърӣ.** **Саръм калу дилъм нозък** – ишора ба одами пурноз. Бай-бай ақън, **саръм калу дилъм нозък-ку.** **Пидинавори сар кашид** – оҳиста-машҳур машҳур шудан, ба назари мардум афтодан. Секън-секън **пидинавори сар мекашид.** **Ай дарди сар халос шидем** – аз кореву ташвише раҳой ёфтани. *Хайрият, хунашу бърафт, ай дарди сар*

TILSHUNOSLIK

халос шидъм. *Дидани сар* – ишора ба тақдири бад, воқеоти ноҳинчори ноҳост. *Дидани сар* бъдай, аки зиқ намешай. *Садақаи (садқаи) сар* – аз баҳри чизи гумшуда баромадан. Зиқ наша, гум шидоша *садқаи сар*. *Сари хъдса, хъдш хурд* – сабабгори ба ҳоли бад гирифттор шудани касе. Ҳами кора хъдъш карду *сари хъдса хъдъш хурд*. Чъзош ай *саръш муна* – навъе аз дашном, норизой ва напазирафтани молу чизи касе. *Чизош ай сарш муна*, манда ҳичиш даркор нест, бърава шид. *Сарша деволънда задай* – ишора ба ақлу ҳуши бечои кас, *суханҳои сафсатаву бемавкеъ*. *Сарша деволънда задайчи*, гапои ҳархела задастай, корои безеб кадастай. *Болои саръш бурмадай* – эҳтиром накардани касе. *Вай хап беста, ягбора ҳамаш болои саръш бурмадиян*. *Сарш дар осмун расид* – аз ҳад зиёд хурсанд шудан. *Аташа дида, саръш дар осмун расид*. Ай *саръм ав рехта бърафт*. *Саръш ай санг шава – саломатии бардамов*. Ачата *саръш ай санг шава*, доим дар бахтоту саломат гардан. *Сарта хор* – андешидан, ҳаракати кореро кардан. Тъ ҳам калун шидӣ, ақън *сарта хор*, ягу кор яв. *Сар хоринда вақт нест* – серкорӣ, пурташвишӣ. Ҳамиқа кором бисёр шид, ки *сархоринда вақтъм нашид*. Кор аз *муиӣ сар бисйор* – серкорӣ, ки ҳатто шумурдани он имкон надорад. Корта хъдът кардан гир, кори ман аз *муиӣ саръмам бисйорай*. Як *сару гардан боло* – нисбати касе авло будан. И одам ай вай як *сару гардан болотарай*.

Эзоҳ: Калимаи *сар* ҳам дар забони адабӣ ва ҳам дар шеваю лаҳҷаҳо аз ҷумлаи калимаҳои сермаъност. Тавассути ин вожа боз ибораҳои рехтаи зиёдеро дучор омадан мумкин аст, ки на чун узв, балки ба маънни оғози ҷизеву коре корбаст гардидааст, ба мисли: *Сар карӣ, басаръш кӯн - кореро оғоз кардӣ, ба оҳир расон*. Тъ доим кора *сар мекунию басаръш намекнӣ*. *Сару нугша гум карай, (Сару калаваша гум карай)* – бесарусомонӣ, касе, ки дар чунин ҳолат чӣ кор карданашро намедонад. *Дар тӯй сару нугша гум карай, бечора*. Ай *тупалангия сару калаваша гум карай соиби туй*. Одами мешидагӣ ай *сарш (чашму руш) малъмай* – ишора ба ояндаи неки кас. Вай хъдъш тайин бъд, ҳунданинда дурмадъш, *одами мешидагӣ ай саръш тайинай*. Ав ай *саръш лой* – ишора ба сарчашмаи коре, ки хуб нест. Хъдъш малъм бъд и кора *нашиданъш, ав ай саръш лой бъд*.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ЧАШМ

Чишмъш сер – касе, ки нафси худро дошта метавонад, муқобили ҳарис.

Барбър вайа ҳичӣ кара *наметунӣ, чишмъш серай*. *Тайи чишим каран* – касеро зери назорат гирифтсан, ҳусусан арӯшшавандаро. *Ваё Ҷононая ай майдиякиш тайи чишим кара мундоддане*. *Чишмом ра дидастай* – интизорӣ, дарак аз омадани меҳмони азиз. *Чишмом ра дидастай*, ҳез анҷум кӯн ҳуноҳа. *Чишмъм чорта шид-аз ҳад зиёд интизор шудан*. Ай тъяа поистана *чишмом чорта шид*. *Чишмош ай косахунаш бурмад* – ҳайрон шудан. Ман гап занъм ҳамиқа ҳайрун шид, ки *чишмош ай косахунаш бурмад*. Вай мана дида *чишмош ай косахунаш бурмад*. *Чишмош бълъқ* – ҷашмҳои қалон, ҷашмро қалон күшода нигаристан. Мана иқа ута *чишмота бълъқ кара нига накъ*. *Чиши дид надоръм* – бисёр бад дидани касеву ҷизе. Ҳамиқа ҳавай намефорамки, *чиши дид надоримки* бинъмъш. *Чиши ала кард* – ба касеву ҷизе ба ҷашми бад нигаристан. *Чизи ѹа каснда чиши ала накън*. *Чишмъш кариян (чашм расидан)* – *ноомади кор*. *Чишиш кариянчӣ*, ай саҳар синайи саръш дар дора. *Қулуқи ба чишиш* – қундфаҳм, касе, ки мешунаваду ҷизе намегӯяд. *Қулуқи ба чишиш шида нашишта*, ҷавоб дода ёд гир. *Чишишма пӯшида кишиш шав шидай* – тез гузаштани вақт. *Чашма то пушида кишишом, тираммойам умадай*.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи КАЛЛА

Дар қаллат тир зана – одами фаромӯшҳотир. *О дар қаллат тир зана* наҳо дневникта наёри? Калата меканъем – навъе аз дашном, тарс додан. *Иқа накавунъем, ки калата меканъем*. Каллата кирми гур хъра – одами сергап, лофзан. Ба ҳами гапот, қаллата гирми гӯр хъра. *Калаш хъди дегорӣ* – касе, ки сараш қалон бошад, қаллакалон. Вайа дида ҳайрун шидъм, *калаш хъди дегорӣ*. *Калла хъди дегорӯу фам не*. Калаш қанкулиятър (*кампийутър*) – шахси доно, ҳозирҷавоб. Ҳама саволънда ҷавоб додастай, *калаш хъди қалкулиятър* (*кампийутър*). Каллатара – навъе аз дашном, норизой аз сухану амали касе, ки вақти асабоният гӯянд. Ҳамунча *намерафтӣ, калат мепаридми?*

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ГӮШ

Гушъш чър ҳай — хабаркаш. Инам Беҳзодори гушъш чър ҳай, эҳтиёт шида гап зан. Гӯшъм таспидастай — дар ҳаққи касе каси дигар гап мезанад.

Э, бас кън, гушом таспидастай хъдъш. Гушома кар карӣ — аз ҳад зиёд баланд гап зандани касе. Бас акън, **гушома кар карӣ**. Гушиш тайи тоқӣ - аз сирре огоҳ асту фош намесозад. Хъди ай дънио бехавар ворӣ, **гушиш тайи тоқӣ** гаштанша бин-дия.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ПО(Й)

Дъ почика дар йа мӯза тъқидан — якравӣ. Вай дъ почикша дар як мӯза тъқидагиҳай. Курпата дида по дароз кън — имконияти худро донистан, худро дар меъёру андоза нигоҳ доштан, аз меъёр набаромадан. Иқа калунгарӣ накън, **курпата дида по дароз мекънӣ**. Тайи пош кариян — беэҳтиромӣ ба касе. Бечорайа **таги по карийан**. Ҷойи помунӣ нест (найофтан) — ҷойи серодам ё серҷизи сесарусомон. Хуна дурмада намашава, ҷойи помунӣ нест.

Як пош дар гӯр — мӯисафед, солхӯрда. Яг пош дар гурай, гапи задагиша би-дия

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ЗАБОН

Завундарозӣ кардан — донотаришӣ, маҳмаддоноӣ кардан. Дар пеши ман **завундарозӣ накън**, кийу чӯ бъданта ҳама медуна. Дар завунът мъръм-хурсандӣ аз хабари хуши касе. Ҳавари авардагит расо нағз, **дар завунот мъръм**. Дар нуки завун истодай — лаҳзае, ки калимаи зарурӣ ба хотир намеояд. Нуми ина медунистъм, **дар нуғӣ завунъм истодай**.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ПЕШОНИЙ

Пешуним шӯр — бадбахт, ғамзада, аз аҳволаш норизо. **Пешуним шӯр бъдай**, дар **пешуним ҳамин навистагӣ бъдай**, чӯ кънъм, замин саҳту осмун балан. Ҳамиқа ҳаракат кард, барбър нашид, **пешуниш шӯр бъдай**.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи МИЖЖА

Шав мъча назад — хавотирий, бехобӣ. Тъ эсан-амон мемадошӣ гуфта, апам то саҳара **мъча назадай**.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ТАЛХА

Талҳам кафид — саҳт тарсидан. Яки якбора ай пеши бурмад, **талҳам кафид агар**.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ГАРДАН

Гардан намефърон (ҳам намекъна) — якравӣ, қабул накардани фикри дигарон. Ҳамқа гуевъмъш, **гардан намефърон**. Ҳамита гардки, пеши ягукаснда **гарданта ҳам накънӣ**.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ЧИГАР

Чигаръм сухт(чигарсухта) — аз ҳад зиёд ташна мондан. Ай афтава гармиша **чигарм сӯҳт**. Чигар-чигару дигар-дигар ҳай — садоқат ба хешу табор нисбати бегонагон афзал. Тъ доим ҳама рузъмда қати манӣ, беҳъда нагуфтодиян, чигар-чигару дигар-дигар гуфта.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ЧОҒ

Чоғ дарид(ан) — бисёр баланд гап задан. Ай гапзания **чоғом дарид якбора**. Чоғта гир — хомӯш истодан. Чоғта гир, намемунӣ, ки гапи вайа гуш кънем.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ПАНЧА

Панҷ панча баравар нест — одамон ҳар хеланд. Ҳамаҳа хъди хъдът хиёл накъ, **панҷ панча баравар нест**.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи РЎДА

Рудом қър-қър дора (Руда қоқ шид) — ниҳоят гурусна мондан. Ай гишнагия **рудом қър-қър дора**, ягу чиз хъръм. Ай хандаҳа рудам канд — аз таҳи дил хурсанд шудан, хандидан. Вай расо меҳандурундаӣ, гапон вайа **шънавида ай хандаҳа рудом канд**.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи НОХУН

Ноҳуни бачанда зорай — бефарзандӣ, мӯтоҷӣ ба фарзанд. Шугр къне ҳамиқа бача доре, яхело **ноҳуни бачанда зорай**.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи БИНӢ

TILSHUNOSLIK

Чалш дар нуки биниш - шахсе, ки ҷаҳлаш тез бошад. *Вайнда и гапа гуфта намешава, ҷалъш дар нуки бинишай. Биниш варам кардай* – гапнодарои наврасон. Гапзанию рафторъш дига шидестай, *биниш варам кардай*.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ШУШ

Шишъш дар даҳан расид — бефара шудан, аз ҳад зиёд монда шудан. *Ай ҳалокия шиши дар даҳанъш расид*.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ШИКАМ

Шикамсер чӣ парвои шикамгъашна – касе, ки ба ғами дигарон кор надорад. Амаки Орифа гуфтъм наумад, *шикамсер чӣ парвои шикамгъашна*.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ПЎСТ

Пустъш пӯсти ҳарай – шахси бетамиз, гапнодаро, берӯ. *Вайнда ҳич гап таъсир намекъна, пустъш пусту ҳарай*.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ТАН

Тан додан — қоил шудан, мафтун шудан. Ман шъмонда тан метим, коркънитуна дида. *Ҳънаршиёнда гап нест, тан додан* даркор.

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи КУН

Ёддошт: Ин калима дар забони адабӣ ба қатори калимаҳои қабеҳ ворид гардад ҳам, дар фразеологизмҳои соматӣ маънои семантиқии худро аз даст додаву аз маънои аслии худ дур рафтаву баъзеи онҳо чун калимаҳои малеҳ тобишҳои маънои мусбатро инъикос меқунад. Шояд аз ҳамин нуқтаи назар бошад, ки бо ин калима ибораҳои зиёди устувореро пайдо кардан мумкин аст, ки қисмате аз он умумиҳалқӣ гардидаву баробари шунидани он мақсади гӯянда дарк карда мешавад. Дар шеваи Ҳушёр ибораҳое, ки бо ин калима сохта шудааст, зиёд набошад ҳам, аммо наметавонем онро кам гӯем ва тобишҳои маънои чанде аз онҳоро низ тафсир меқунем.

Дар қънът дандун наброн (бърондӣ) — аз худ рафтан. *Дар рут ҳандан, дар қънът дандун наброр.* Анча иҷет нанъвохтъмът, дар қънът дандун бърондӣ? **Қънша ҳърем** – навозиш, аз ҳад зиёд дӯст доштани тифлон. **Сафияҳа** қънша ҳърем. **Қънта зер қън** – ором нишастан. **Яг дам қънта зер карда шин, илтимос!** **Қън кофтан** – аз пайи ёфтани нуқсонҳои касе гаштан, кунҷкобӣ кардан. Се солай, ки **қъни фалония мекава**. Сафия иқа **қъни тилфона накав**. **Дар қънъш гъ нест** — касе, ки чизе нарорад, намедонад, аммо калонгапиву калогири мекунад. **Дар қънът гъ несту** иқа калунгарӣ мекънӣ? **Қъни шиштан надоштан (Қън замина надидай)** - серкорӣ. Як ҳафта шидай, ки қъни шиштан надора. Ай саҳар ҷимбидастам, **қънъм замина надидай**. **Қънда лой молид(ан)** – фиреб хўрдан. Ҳамиқа бөваръш карӣ, **қънтьнда лой молид**. **Қъну руш якта** – шакси беор, бетамиз, ваъдаҳилоф. Дина дига гап мегуфт, имруза гапоша бин, и одама **қъну руш якта бъдай**. **Ба қън ҷоғара кофт(ан)** – бекарорӣ, дар як ҷо шишта натавонистан, аз пайи фош кардани сирре гаштан. **Дар як ҷо ҳап шин, иқа ҷъмбидӣ, ба қънът ҷоғара кофтейсайчӣ**. Вай ҳап нашишта, бо **ба қънъш ҷоғара кофтана сар карай**. **Қън хоридан** – саросема будан, дар як ҷо истода натавонистан, ба ҳар чиз даст расондан. Чува ина расидӣ, **қънът хорида места-ҷӣ?**

Чуноне ба мушоҳида мерасад, воҳидҳои фразеологии соматӣ асосан ба узвҳои инсон иртиботи қави пайдо кардаву дар ин қабил ибораҳо узв чун калимаи асосиву калидии ибора намоён мегардад. Ба истиснои калимаҳои номбаргардида, боз калимаҳои ҳам вучуд доранд, ки бевосита ба ҷисми инсон алоқаманд ва дар ибораҳои фразеологии зиёде чун калимаи калидӣ нақши боризе доранд. Чунонҷӣ:

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ҚАД

Қадъш лайлак – шахси қаддароз. *Ман вая намегиръм, қадъш лайлакори ҳай. Ёни вайнда ман майдияк, қади вай ҳъди лайлакорӣ*.

Ними қадъш дар тайи замин — шахси қадпаст, онҳое, ки чизи бисёреро медонанду гоҳ-гоҳе, луқма партофта меистанд. Ҳич кас вая ба мо бараварай намега, **ними қадш дар замин**. Ина **ними қадъш дар тайи заминай**, агар қадъш балан боша, бо чӣ гуваю чӣ қъна-е

Ибораҳои фразеологӣ бо вожаи ЧОН

Ба чунъм бараварай - аз ҳад зиёд дўст доштани касеву чизе. **Ин падаркайи апачам ҳай, ба чуном баравар ҳайа.** Вая гап назане, вай **ба чунм бараварай.** Ай чунъм серъм карӣ (безор ай чунъм карӣ) – бо амали ношояму тақрорӣ безор кардан. **Ба ин рафторът ай чунъм серъм карӣ,** бас мекънӣ ё не? Иқа қъоқъм накън, **безор ай чунъм карӣ.** Ай чунът пгида (пъчида) – ба миқдори ниҳоят кам додани чизе. **Бисёртаръм те, ай чунът пгида надода,** манам гишинаҳм охи. **Чунъш месуза** – меҳрубон будан. Ҳоли вая дида чунаком сухт. У одами касал, ида додаръш мешава, **чунъш месуза.** Чун гирифтай – солиму тансиҳат гаридан, фарбех шудан. Аммаш **чун гирифтастай, туф-туф чишъм нараса.** **Чунъш дар дарнъш нарасидастай** (**Чунъш дар танъш нағънцидастай** - ниҳоят шӯҳ, ором истода натавонистан. **Иқа тупаланг мекънӣ, чунът дар дарънт нағънцидастай?** **Чуни гарм** — қуввату мадор, серҳаракатӣ. Бовом доим меган, ки тъ ҳози ёши, чуни гарм дорӣ, кор кън, хун, пъл йав. **Ба чуну ҳолъш намунд** – бо хоҳишу илтимосу иличо кореро ба сомон расондан, касеро розӣ кардан. **Ба чуну ҳоли намунд,** ки як кори ҳъдша бемалол къна, гъръфта бърафт. **Чуни попои наканд** - саросемавор ҳаракат кардан. **Иқа чуни попои наканд** дар як ҷо шин, камтар дам бъгӣ. **Чуниш анча дамид** – ором шудан, дам гирифтан. Корошънда ёрдам додем, **чунъш анча дамид.** Одами гандаҳа **чунъш саҳтай** – ишора ба афроди бадрафтор, ки бо бадкориҳояшон боз муваффақ ҳам ҳастанд. **Вай ҳамандা азав дода мегарда, ҷазоша дигаро мекашан, одами гандаҳа чунъш саҳтай.** **Чун чуни ҳъдът бъдай** – дар ғаму ташвиши худ будан, ба ғаму ташфиши кас шарик набудани дигарон, азоби ғуму ташвишро кишидани худи кас. **Ҳич кас ғамта намехурдай, чики шавӣ чун чуни ҳъдът бъдай.**

Ибораҳои фразеологӣ бо ғожаи ХУН

Хънта дам мекашъм – навъе аз таҳдид барои ҷазо додан. **Беақли накън, ки ҳънта дам мекашъм.** **Хъни ҳъдта ҳъдът ҳурдӣ** – ғами ҳӯрдан, дар ташвиш мондан. **То умадошуа ҳъни ҳъдта ҳъдът ҳурдӣ.** **Ҷойи ҳънъм рехтагӣ** - таваллудгоҳ, Ватан. **Ҳушёра нағз мебинъм,** чуваки инча **ҳъни ноғъм рахтагӣ** ҳай.

Ҳамчунин ибораҳои фразеологӣ бо қалимаи **асаб:** **Асабъмда нарас** – ба гапу кори касе ҳалал нарасондан. **Ба ман корът набоша, асабъмда нарас;** бо қалимаи **хотир:** **Хотирта ҷам кън** – ноумед шудан. **Хотирта ҷам кън,** беда *атат тъя* вайънда наметииа; бо қалимаи **дам (нафас):** **Дамъш дарън зад** – ба сабаби гуноҳе ҳомӯш истодани кас. **Айб дар қаллаи ҳъдъш-дия, гувъымъш дамъш дарън зад;** **Нафаси ҳънък накън** – нияти бад накардан, пешгӯи бад накардан. **Нафаси ҳънък накъ,** ҳамаш нағз мешава. **Нафаста шамол бара** – сухани бад нагуфтан, нияти бад накардан. Оилаша вайрун мекънъм мега, **нафаста шамол бъбара;** бо қалимаи **кӯр:** **Кури най-най** – шахсе, ки ба атроф назар намекунад, беэътибор аст, ҳатто ҷизҳои атрофашро ҳам намебинад. **Пеши пота дидра гард, нағалтӣ бо қури най-най;** **Кура бино, кара шунаво мекъна** – дар мавриди номуносиб бо овози баланд сухан гуфтан. **Камака пастар гап зан, кура бино кара шънаво карӣ;** бо қалимаи **қавоқ:** **Қавоқаш кашол** – ғамгин будан, ҷеҳраи гирифта, димоги сӯхта. Ягу кас гапи ҷатоқъш задай-ҷӣ, **қавоқош кашол умад;** бо қалимаи **търхънък:** **Търхънъкам фелъш ҳънък** – шикоят аз феълу рафтори бад. Ҳамқа корош намафорамки, **търхънъкам фелъш ҳънък;** **Търқът пъса (дар гур)** – норизой аз коре. Ҳамаҷоҳа расво карӣ, **търқът пъса;** бо қалимаҳои **ақлу ҳуш:** **Ақлу ҳъшта дар ҷош мун** – боодобу боандеша будан. **Ақлу ҳъшта дар ҷош мунда кор кън,** ки мардъмда гап нашавъм бо; бо қалимаи **зехн:** **Зинът кънъд бъдай** – сустии хотира. Ҳамиқа хунда аз ёд кара натунистӣ, **зинът расо кънд бъдай.**

ХУЛОСА

Мушоҳида ва таҳқиқҳо дар ин бахш нишон медиҳанд, ки соматизмҳо дар илми забоншиносии тоҷик ба дараҷаи зарурӣ омӯхта нашудааст. Ибораҳои фразеологии соматикий натанҳо дар ибораҳои устувори забони тоҷикӣ, балки дар осори адабони мумтозу мусоири тоҷик низ нақши барҷаста доранд. Вобаста ба ҳусусияту вазъият, ҳолати рӯҳиву вазъияти нутқ, ифодаву баёни фикр ибораҳои фразеологии соматӣ ҳам чун зарбулмасалу мақол дар барҷаставу мұаасирии нутқи гӯянда нақши мұхим дошта, гурӯҳбандиву ба қисматҳо чудо кардани он зарурат дорад.

TILSHUNOSLIK

Фразеологизмҳои маҳаллиро (шевагиро) ҳам ҷамъоварӣ кардан, онҳоро гурӯҳбандӣ намудан, дар баробари тафсири тобишҳои маънӣ, ҳусусиятҳои барчастагӣ ва муассирии онро кашф кардан низ боиси таҳқиқи лексикаи шеваҳо ҳоҳад гашт. Дар таркиби луғавии шеваҳои тоҷикии манотики Ӯзбекистон дар натиҷаи таъсири забони ўзбекӣ бисёр вожаҳое ворид шудааст, ки чанде онро дар ибораҳои фразеологии соматӣ низ ба мушоҳида гирифтем. Аз ин нуқтаи назар муқоисаи фразеологизмҳои соматии забони тоҷикӣ ба фразеологизмҳои соматии забони ўзбекӣ яке аз тадқиқотҳои мубрами илми забоншиносии тоҷику ўзбек мебошад.

АДАБИЁТ

1. Ҳоҷаев Д. Афкори забоншиносии тоҷик дар асрҳои X-XVI. –Душанбе, 2007, 343 с.
2. Гадоев Н. Ҳусусиятҳои луғавию семантикийи воҳидҳои фразеологӣ дар лаҳҳаҳои ҳанубии забони тоҳикий: -Душанбе, 2019, 334 с.
3. Захирiddин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Тошкент: Янги аср. 2018, 698 с.
4. У.Ҷаҳонов. Таърихи Сўҳ. Хуҷанд, 1996, 105 с.
5. Раупов Х. “Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ” ҳамчун сарчашмаи лексикографияи тоҷику форс. –Душанбе, 1972 – 191 с.
6. Ҳаскашев Т. Ф. Фонетикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. қ. 1, –Душанбе, 1980 –100 с.
7. Ҳусейнов Х., Шукурова К. Луғати терминҳои забоншиносӣ. Д., 1983;
8. Норматов М., Зикриёев Ф. Қ. Забоншиносии умумӣ. Д., 2006;
9. Мақсудов Т. Зикриёев Ф. ҶалиловҲ. Дар бораи воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаҳои синтаксисии онҳо. –Душанбе, -1976. -85 с.
10. Фозилов М.Фарҳанги ибораҳои рехта. -Ч.1.-Душанбе, 1963